

Ба Шурои диссертациони 6 D. КОА – 022-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе. Хиёбони Рӯдакӣ 17).

Ризоият

Ман, Мамадасламов Мамадсаид Саидасламович, доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев мувофиқи талаботи банди 64, 65 – и Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертационӣ ва банди 35-и тартиб додани дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, таҳти № 505 тасдиқ гардидаанд, розигии худро ба ҳайси муқарризи расмӣ ва пешниҳоди тақризи ба диссертатсияи Ҳалимова Махбуба Сафаралиевна дар мавзӯи ” Таҳлили грамматикӣ – категориявӣ ва функционалӣ - семантикии ҷонишинҳои шахсӣ дар забонҳои тоҷики ва олмонӣ”, ки ба шурои диссертациони 6 D. КОА – 022-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои ҳимоя ва дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои филологӣ, аз рӯи ихтисоси 6 D 20500 – филология пешниҳод шудааст, баён менамоям.

Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертационӣ ва банди 35-и тартиб додани дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)-ро ба инобат гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ – телекоммуникатсионии “интернет” ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиб додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ зарурвнд, чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод месозам.

Маълумот дар бораи муқарризи расмӣ

Насаб, ном, номи падар	Мамадасламов Мамадсаид Саидасламович.
Дараҷаи илмӣ ва номгӯи соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯи он диссертатсия ҳимоя шудааст.	Доктори илмҳои филологӣ, аз рӯи ихтисоси 10.02.19 – выражение пространственно-временных отношений в системе предлогов и послелогов в

	немецкого и таджикского языков)
Индекс, суроға	736000 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хоруғ, х. Ш. Шотемур, 119.
Номи пурраи муассисае, ки ҷои кори ассоси ба ҳисоб меравад.	Донишгоҳи давлатии ш.Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев
Номгӯи интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯи мавзӯи диссертатсия.	<p>Мақолаҳои илмӣ:</p> <p>1. О предлогах шугнанской группы памирских языков</p> <p>2. Система предлогов и послелогов в шугнано-рушанских группе памирских языков. Душанбе. Ирфон, 2012. - 146 с.</p> <p>3. Выражение пространственно-временных отношений в системе предлогов и послелогов в разносистемных языках (на материалах шугнанского, немецкого и таджикского языков). Книга 1. Душанбе: Ирфон, 2018. - 400 с</p> <p>4. Структурно-семантический анализ предлогов и послелогов в современном шугнанском, немецком и таджикском языках. Книга 2. – Душанбе: Ирфон, 2018. - 216 с.</p> <p>5. Дастури методӣ оид ба таълифи рисолаи хатм (дар мисоли ихтисоси экотуризм). Ш. Хоруғ 2015. – 23 с.</p> <p>6. Пространственные отношения в системе предлогов и послелогов сопоставляемых языков. - Волгоград: Сфера. - 2016. № 5 / II-С. 43-51.</p> <p>7. Особенности пространственных предлогов и послелогов в</p>

шугнанском и немецком языках.

20-22 июня 2016. Санкт-Петербург: Наука. – С. 684-690.

8. Структурно-семантической анализ предлогов и послелогов в современном шугнанском, немецком и таджикском языках. - Душанбе: 2016. -№ 4/ 4. -С. 70-76.

9. Методы расширения значений предлогов в немецком и шугнанском языках. Курган-тюбе, 2017.-№ 1/4 (49). – С. 185-188.

10. К истории изучения структурно-семантических особенностей фитонимов в английском и их эквиваленты в шугнанском языке в предложном и послеложном конструкциях. Душанбе, 2017. - № 5 (72). – С. 95-98.

11. Выражение временных отношений в шугнанском и немецком языках в историке сопоставительном освещении. Душанбе: Дониш, 2017. - № 4 (248). – С. 178-182.

12. Истории изучения восточно иранских таджикского и группы шугнано-рушанских языков немецкими учеными // Материал меж. конф. Душанбе. 2018 – С. 185-189.

13. Немецкие производные предлоги и их эквиваленты в шугнанском и таджикском языках // Материал меж. конф. Душанбе. 2018 – С.

14. Производные и производные предлоги немецкого языка и их эквиваленты в шугнанском и таджикском языках. Душанбе,

	<p>2018. -№ 2.– С. 57-62.</p> <p>15. Анализ немецких первичных предлогов, соответствующих шугнанским сложным и таджикским составным предлогам с абстрактным значением.- Душанбе, 2018. -№ 1. – С.81-85</p> <p>16. Темпоральные отношение предлогов и послелогов в шугнанском, немецком языках в сопоставительном освещении. Душанбе, 2018. -№ 3. (72) – С.128 - 135.</p>
--	--

Доктори илмҳои филологии, профессори
кафедраи забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии
Хоруғ ба номи М.Назаршоев



Мамадасламов М.

Имзои профессор Мамадасламов Мамадсаидро
тасдиқ мекунам:

Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои махсуси ДДХ
ба номи М. Назаршоев



Шабдолов Қ.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хоруғ,
кафедраи забонҳои хориҷии Донишгоҳи
давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев
(+992) 93 555 65 48